



ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

Рушди ҳамкории минтақавии мусоидат намудан ба пешбурди содироти маҳсулоти меваю сабзавот дар кишварҳои Осиёи Марказӣ

Аз 12 то 14 апрели соли 2017 дар меҳмонхонаи «Бурана», деҳаи Арал, Ҷумҳурии Қирғизистон, вохурӣ оид ба масъалаҳои ҳамкории минтақавӣ дар водии Фарғона ва мусоидат ба пешбурди маҳсулоти минтақавӣ дар бозорҳои дохили ва беруна баргузор мегардад.

Иштирокчиёни вохурӣ масъалаҳо (монеаҳо, мушкилотҳо) ва дурнамоҳои (имкониятҳои) содироти маҳсулоти тару тоза ва коркардкардашудаи меваю сабзавотро, нақлиёт, таъминот ва содироти маҳсулоти тару тоза ва коркардкардашударо, хушкмеваҳо ва чормағз аз Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон ба давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории Иқтисодии Аврупо ва Осиё, Иттиҳоди Аврупо ва ғайраро муҳокима менамоянд. Инчунин иштирокчиён имконият доранд, ки маҳсулоти худро намоиш диҳанд, робитаҳои соҳибкорию бо харидорони байналмилалӣ (шабакаҳои чакана ва паҳнкунандагон) ба роҳ монанд, меморандумҳои ҳамкорӣ ва протоколҳои ниятҳои ояндаро имзо намоянд ва сифат ва шартҳои таъминотро муҳокима намоянд.

Вохурӣ аз ҷониби гуруҳи ташкилотҳои Осиёи Марказӣ дар ҳамкорӣ бо ташкилоти байналмиллалӣ ғайридавлатӣ австриягии **Hilfswerk Austria International** дар чорчубаи лоиҳаи “Барномаи мукамалгаштаи дастгирии ташкилотҳои миёнаравони бизнес дар Осиёи Марказӣ – хизматрасониҳои махсусгардонидашуда ва маҷмӯи КХМ дар соҳаи коркард – **CANDY - IV**” ки, аз ҷониби барномаи **Иттиҳоди Аврупо** “Осиёи Марказӣ – Инвест IV” маблағгузорӣ шуда истодааст, ташкил карда мешавад. Ба ташаббуси ташкил намудани чорабиниҳои мазкур ҳамроҳ шуданд: Барномаи минтақавӣ GIZ «Содданамудани расмиёти савдо дар Осиёи Марказӣ»

Дар вохурӣ роҳбарон, соҳибон, содироткунандагон, директорони (шахсоне, ки қарор қабул мекунанд) корхонаҳои коркардкунанда ва тичоратӣ аз Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон ва дигар кишварҳо; роҳбарони ташкилотҳое, ки бо фермерони Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон қору фаъолият мекунанд; намоёндагони ташкилотҳои рушд иштирок менамоянд.

Барои маълумоти иловагӣ ва иштирок, лутфан, ба Айжан Адылбекова, Иттиҳодияи корхонаҳои меваю сабзавоти Қирғизистон ба воситаи почтаи электронии appkkg@mail.ru ё бо телефонҳои : (+996 312) 46-27-44; мобилӣ (+996 0555) 002 047 муроҷиат намоед.

Лоиҳа амалӣ мегардад:
Hilfswerk Austria International



Суроға: к. Лоик Шерали 3,
Душанбе, Тоҷикистон
Тел: (+992) 372 24 49 08
aslanov@hilfswerk.tj
www.hilfswerk.tj



Лоиҳа аз тарафи
Иттиҳоди Аврупо
маблағгузорӣ
карда
мешавад.

Намоёндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
<http://www.deltjk.ec.europa.eu>

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамалики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдир хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 60 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамалик ва қавмҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамамола барои руштии мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.

Ташкилоти байналмиллалии ғайридавлатии австриягии **Hilfswerk Austria International** дар мушорикати баробархуқуқи ташкилотҳои минтақавии Осиёи Марказӣ лоиҳаи чорум дар чорҷӯбаи барномаи **ИА “Осиёи Марказӣ - Инвест”** ба амал оварда истодааст.

Тамоми ташаббусоти лоиҳаҳои ба амал оварда шудаистода дар давоми 5 соли паси ҳам дар гурӯҳи ягона иборат аз 6 ташкилоти минтақавӣ ва байналмиллалӣ ба рушди сектори коркарди меваю сабзавот, баланд бардоштани иқтидори рақобатпазирӣ ва содироти КХМ, инчунин ҳамгироии Осиёи Марказӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ равона шудааст.



Барномаи **GIZ «Содданамудани расмиёти савдо дар Осиёи Маркази»** барои рушди ҳамкориҳои минтақавӣ равона карда шудааст, тариқи соданамудани барномаҳои дохили ва байналмиллалии Осиёи Миёна оиди корҳои раёсати ва фанни. Усули барномаи минтақавӣ афзалиятнок аст, чунки ин усул аз таҷрибаи мамлакатҳои наздик ибрат мегирад ва дарҳои навро ба сӯйи ҳалли мушкилоти байнисарҳади боз мукошояд.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Ҷамъияти олмонӣ оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ) ширкати федералии Германия аст буда, дар зиёда аз 130 мамлакати дунё фаъолият менамояд. GIZ ба Ҳукумати Ҷумҳурии федералии Германия дар амалӣ намудани ҳадафҳои он дар соҳаи ҳамкориҳои байналмилалӣ баҳри рушди устувор мусоидат менамояд. Ба ғайр аз ин GIZ дар қори таълиму маърифати байналмилалӣ фаъолона ширкат меварзад ва инчунин ба одамон ва ҷомеаҳо барои беҳтар намудани оянда ва шароити зиндагии хеш кӯмак мерасонад.

ТАШКИЛОТҲОИ ШАРИК:

АЗИТ (Ассотсиатсияи зиёиёни илмӣ-техникии Тоҷикистон) – ташкилоти ғайридавлатӣ ва ташкилоти ҷамъиятии ғайритиҷоратӣ, ки ба рушди ислохотҳои демократӣ ва қам қардани масъалаҳои қамбизоатии одамон дар ҚТ ба воситаи истифодаи самаранокӣ иқтидори зиёиёни илмӣю техникии ва мустаҳкам намудани нақши сохтори ғайритиҷоратӣ бо роҳи таъбиқи барномаҳои иҷтимоӣ, ахборотӣ, ҷамоҳангсозӣ, таълимӣ, машваратӣ ва барномаҳои рушд мусоидат менамояд. <http://www.asti.tj>.

ИМКХМ (Иттиҳоди миллии қорхонаҳои хурд ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон) – соли 1993 бақайд гирифташуда ташкилоти ғайритиҷоратии аъзоӣ мебошад, ки сохторҳои соҳибқоронро ихтиёр ва майлу рағбатҳои доираи васеъ доштаи Тоҷикистонро муттаҳид менамояд. Фаъолияти асосӣ: ҷамоя ва пеш бурдани мақсадҳои соҳибқорон, хизматҳои машваратӣ, усулӣ, таълимӣ ва ахбороти қарои соҳибқорон <http://www.namsb.tj>.

Маркази МТМ (TES) – ташкилоти ғайридавлатии Қирғизистон мебошад, ки мақсади асосиаш баланд бардоштани даромади аҳоли, ки фаъолияти кишоварзиро пеш мебаранд, ба воситаи таълим ва додани машварати баландсифат мебошад. Маркази TES – ташкилоти ғайритиҷоратии таълимӣ ва машваратӣ мебошад, ки аз ҷониби Ҳукумати Қирғизистон эътироф қарда шуда соли 1999 аз ҷониби GTZ дар якҷоягӣ бо Донишгоҳи Давлатии Ош таъсис қарда шуда буд.

ИЧМСХҚ (Иттиҳоди ҷамъиятии муассисаҳои саноати хуруқвории Қирғизистон) соли 2003 таъсис қарда шуда айни ҳол шумораи зиёди қорхонаҳои меваю сабзавотии Қирғизистонро муттаҳид менамояд ва соҳаи қоркарди меваю сабзавот ва соҳибқоронро ба воситаи таъмин намудани фазои мусоид қарои тиҷорат ва рушди бозори маҳсулоти қоркардишуда рушд медиҳад. Иттиҳоди шасони ҳуқуқӣ «**Иттиҳоди муассисаҳои меваю сабзавот**» ташкилоти ғайридавлатӣ, ғайритиҷоратӣ мебошад, ки дар асоси ихтиёрӣ ва ягонагии фикру ақидаҳои шахсони ҳуқуқии истеҳсолкунандагон ва қоркардкунандагони маҳсулотҳои кишоварзӣ муттаҳид месозад.

НЕКСИГОЛ МУШОВИР – ташкилоти ҷамъиятии ғайритиҷорати буда, мақсади асосиаш мусоидат намудан ба рушди соҳаи кишоварзии Тоҷикистон ва даст шудани қамбизоатӣ дар деҳоти Тоҷикистон бо роҳи баланд бардоштани даромади устувори деҳқонон аст. Аз соли 2009 инҷониб ташкилот қўшиши ба

бозорӣ дошта бошанд, рӯҳияи истеҳсолкунандагон кишоварзӣ ба истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ равона шуда бошад. Инчунин мутахассисон ва машваратчиёни ташикilot ҳамарӯза омодаи дастгирӣ баҳри азхудкунии навгонӣҳо ва таҷрибаи истеҳсоли пешрафта мебошанд.

ИЧ «АгроЛид» - ширкати пешқадами машваратӣ дар соҳаи кишоварзӣ, ки ба вазъи иқтисодии шиширокчиёни бизнеси кишоварзӣ ба воситаи бунёд ва рушди Занҷири арзиши иловаишуда (ЗАИ) мувофиқи усулҳои иқтисодиёти сабз ва мутобикат ба дигаргунӣҳои иқлим мусоидат менамояд. Ҳадафи Иттиҳодияи ҷамъиятии «АгроЛид» ин мусоидат намудан ба рушди устувори соҳаи кишоварзӣ ба воситаи баланд бардоштани иқтидори шиширокчиёни бизнеси кишоварзӣ дар Осиёи Марказӣ ба воситаи пешниҳоди хизматрасониҳои машваратӣ таълимӣ ва хизматрасониҳои тадқиқоти маркетингӣ (бозориносии) мебошад. www.agrolead.org

МАРКАЗИ ИДОРАКУНИИ СИФАТ – ташикilotи ҷамъиятии машваратист, ки созмони касбии мутахассисони соҳаи ҷорӣ намудани низоми пешқадами идораи сифат мебошад, ки фаъолияти он ба тақомули усулҳои идора равона карда шудааст ва дар натиҷа ин сифати хизматҳое, ки аз ҷониби он пешниҳод карда мешаванд. Аз соли 2012 ташикilot барои рушди устувори иқтисодиёти Тоҷикистон ба воситаи таҳқиқи иқтидори ташиклӣ ва институтсионалии истеҳсолкунандагонӣ ватанӣ ба воситаи барномаҳои таълимӣ ва хизматрасониҳои машваратӣ, фаъолият менамояд.

WIFI – Донишқадаи мусоидат намудан ба иқтисодиёт (WIFI) яке аз калонтарин донишқадаи таълими касбӣ ва баланд бардоштани тахассус дар Австрия мебошад, ҳамасола шиширокчиёни он тақрибан 300 000 нафарро ташикл медиҳад. Донишқада аъзои Палатаи иқтисодӣ мебошад, ҳамкориҳои наздик бо ширкатҳо дорад, барномаҳои таълимиро вобаста ба талаботи ширкатҳое, ки ниёз ба қардҳои баландихтисос доранд, тартиб медиҳад. Зиеда аз 20 сол Донишқада дар бозорҳои байналмилалӣ фаъолият менамояд ва аз шабакаи шарикӣ дар Аврупои Марказӣ ва Шарқӣ бо мақсади қонеъ намудани талаботи афзуншудаи нисбат ба барномаҳои таълимӣ ва барномаҳои баланд бардоштани тахассус истифода менамояд.

